



МАВЗУӢИ АСОСӢ:

ҶАЛАСАИ ПОНЗДАҲУМИ ШҶҶРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ



Санаи 07 августи соли 2015, дар шаҳри Душанбе, тахти раёсати Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Қоҳир Расулзода ҷаласаи понздаҳуми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ баргузор

гардид.

Нахуст дар ҷаласа гузориши Котиби масъули Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Қодири Қосим оид ба натиҷаҳои мониторинги иҷроии қарорҳои Шӯрои машваратӣ шунида шуд. Қайд карда шуд, ки қарорҳои дар ҷаласаи чордаҳуми Шӯрои машваратӣ қабулгардида ба рушди бозори қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ, ҷалби бештари сармоягузориҳо ба иқтисодиёти вилояти Хатлон ва тақвият бахшидани муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар минтақаҳо, соддаву осон намудани тартиби ҷудо намудани қитъаи замин барои сохтмони корхонаҳои саноатӣ, беҳтар намудани фазои



сармоягузорӣ дар баҳши кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрӣ, харҷӣ зудтар ҷорӣ намудани низоми «Равзанаи ягона» барои гирифтани иҷозати корҳои сохтмонӣ ва беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ равона шуда буданд.

Аз ҷумла Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар баҳши суғурта тасдиқ ва ҷиҳати идомаи ислоҳот дар ин самт аз ҷониби гуруҳи корӣ лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» дар таҳрири нав бо назардошти талаботи меъёрҳои байналмилалӣ суғурта ва тавсияҳои коршиносони

байналмилалӣ соҳа таҳия гардида, ба баррасии Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда шуд.

Қайд карда шуд, ки Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои



сармоягузорӣ дар якҷоягӣ бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва технологияҳои нав таҳлили соҳаҳои саноатро гузаронида вобаста ба он Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши саноат, дастгирии соҳибкорӣ истеҳсолӣ ва рушди истеҳсолоти миллий таҳия ва ба баррасии ҷаласа пешниҳод шудааст.

Ҳамчунин тазаккур дода шуд, ки айни замон кори Гурӯҳи корӣ оид ба беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ



ва рушди тиҷорати аграрӣ бо таҳлили соҳа идома дошта, пешниҳоди хулосаву тавсияҳои он ба баррасии ҷаласаи навбатии Шӯро пешниҳод карда мешавад.

Бо мақсади рушди бозори қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ, Ҷамъияти саҳомии пушидаи “Биржаи фондии Осиёи Марказӣ” ба сифати биржаи фондӣ тавассути низоми “Равзанаи ягона” ба қайд гирифта шуда, айни замон масъалаҳои ташкили инфрасохтори биржа бо назардошти таъминоти он бо таҷҳизоти компютери муосир ва барномаҳои байналмилалӣ автоматикунони ҷараёни хариду фуруши қоғазҳои қиматнок ҳал шуда истодаанд.

Барои баланд бардоштани иқтидори содиротӣ ва мусоидат ба содироткунандагони маҳсулоти ватанӣ дар назди Палатаи савдо ва



саноати Тоҷикистон Бюрои миллии хизматрасонӣ ҷиҳати фаҳмондадиҳии талаботи техникаи тиҷорат ва меъёрҳои санитарӣ фитосанитарӣ таъсис дода шуд, ки фаъолияти он ба расонидани кумак

ҷиҳати дастрас намудани маълумот оид ба меъёрҳои танзими техникаӣ, стандартҳо, расмиёти мувофиқнамоӣ ба талаботи санитарӣ фитосанитарӣ дар бозорҳои беруна равона карда шудааст.

Намояндаи Бахши хусусӣ, аъзои Шӯро, Роҳбари Ассосиатсияи ташкилотҳои маблағгузори хурди Тоҷикистон – **Фарҳод Акбаров** дар баромади худ оид ба нақши бахши хусусӣ дар татбиқи қарорҳои Шӯрои машваратӣ ибрози назар намуда, аз ҷумла



кайд кард, ки чиҳати дастгирии устувори бахши молияӣ ва мизочон, аз ҷумла аҳоли, соҳибкории хурду миёна ва инфиродӣ аз ҷониби Ассоиатсияи ташкилотҳои маблағгузори хурди Тоҷикистон (АТМХТ), аъзои он нақшаи зиддибӯхронӣ таҳия ва баҳри ҳамоҳангии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, АТМХТ, ташкилотҳои қарзӣ, сармоягузoron, донорҳо ва шарикон пешниҳод карда шуд.

Тавре тазаққур дода шуд, ҳамкории судманди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Котиботи Шӯрои машваратӣ бо бахши хусусӣ чиҳати муаррифии васеи имкониятҳои сармоягузори мамлакат ва ба роҳ мондани муносибатҳои судманди мутақобилаи бахши хусусӣ бо сармоягузoron тавассути иштироки бахши хусусӣ дар Бизнес-форумҳо, намоишгоҳҳои байналмилалӣ, вохуриҳо бо тоҷирони мамолики хориҷӣ ва як қатор чорабиниҳои дигари сатҳи байналмилалӣ, фаъолияти Гуруҳи корӣ оид ба рушди бахши хусусӣ дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ бо ҷалби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, шарикони рушд ва сохторҳои соҳибкории мамлакат чиҳати баррасии масъалаҳои ҳалталаби бахши хусусӣ ба рушду устувор гардидани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат хоҳад кард.



Ҳамчунин, Ф. Акбаров пешниҳод намуд, ки шабакаи фондҳои хусусии нафақа ривоч дода шуда, барномаҳои суғуртаи дарозмуддати ҳаёт, суғуртаи тиббӣ ҳамчун асоси ташаккулёбии низоми захираҳои дарозмуддат баҳри ҷалби онҳо ба бозори фондӣ амалӣ карда шаванд.



Вобаста ба масъалаи дуҷуми рӯзномаи ҷаласа Вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон - Шавкат Бобозода баромад намуда, ҷиҳати натиҷаҳои фаъолияти гуруҳи корӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии соҳибкории истеҳсоли ва рушди истеҳсолоти милли гузориш дод. Аз ҷумла дар ҷаласа ҳисоботи гуруҳи корӣ бо тавсияҳои мушаххас ва лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии соҳибкории истеҳсоли ва рушди истеҳсолоти милли муаррифӣ карда шуд.

Тавре Вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд, сол аз сол афзоиш ёфтани ҳаҷми сармоягузорӣ дар саноат ва умуман иқтисодиёти мамлакат, ин натиҷаи роҳнамоии Президенти мамлакат ва тадбирҳои андешидаистодаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти такмил додани қонуни қарорҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ба вуҷуд овардани шароити мувофиқ барои рушди саноат дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва фаъолияти муътадили соҳибкории истеҳсоли мебошад.

Ҳамзамон, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурӣ барои ҳамаи корхонаҳои истеҳсоли новобаста аз шакли моликият, муқаррар намудани таъсиси фондҳои ҳатмии дохилии маблағгузорӣ барои васеъгардонии истеҳсолот, инчунин вобаста ба ин аз ҳисоби ҳиссагузори корхонаю муассисаҳо ташкил намудани фондҳои соҳавии сармоягузорӣ ва ҷиҳати ҷалби беамониати сармоягузорӣ ва фаъолияти васеи соҳибкорон бартараф намудани расмиёти иҷозатдиҳӣ барои воридот таҷҳизоти технологӣ мебошад, мувофиқи мақсад арзёбӣ гардид.

Ян Чжи Сай зимни муаррифии худ ба ҳайси Директори кулли ҶДММ "Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой Зарнисор" нахуст ба сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии ширкат изҳори сипос карда, бинобар яке аз



самтҳои муҳимтарини сиёсати роҳбарияти кишвар қарор доштани масъалаҳои муколамаи давлат ва бахши хусусӣ, фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин радиф мусоидат намудан ба ҳалли мушкилоти онҳо, ки боиси руҳбаландии сармоягузори хориҷӣ барои ҷалби бештари сармоя ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар шароити мусоид фароҳам меоварад, изҳори қаноатмандӣ намуд.

Ян Ҷи Сай оид ба дастовардҳои ширкат ва нақшаҳои минбаъда сухан ронда, аз ҷумла қайд намуд, ки дар асоси концепсияи таъсис додани «Минтақаи саноатии Тоҷикистону Хитой» ва вобаста ба он охири соли 2015 сохтмони заводи коркарди саққоҳои пулодин ва бутабандӣ, дар соли 2016 сохтмони заводи маводҳои тарканда, соли 2017 марҳалаи аввали сохтмони заводи металлургӣ ва соли 2018 бошад сохтмон ва ба истифода додани заводи аккумуляторҳо, маҳсулотҳои сохтмонӣ, заводи сементи аълосифат дар назар дошта шудааст.

Абдулло Муҳаммадиев - муовини **Роҳбари Ассосиатсияи корхонаҳои нассочӣ, директори ҶСК “Нафиса”** нахуст вобаста ба фаъолияти Шӯрои машваратӣ қайд намуд, ки он таҳти роҳбарии Президенти ҷумҳурӣ, Ҷаноби Олӣ, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як майдони муколамаи давлат ва бахши хусусӣ бо иштироки шарикони рушд ва имконияти баррасии озоди масъалаҳои рушди соҳибкорӣ дар чунин сатҳи баланд табдил ёфта, тавассути он таклифу пешниҳодоти бахши хусусӣ дар таҳияи санаду меъёрҳои ҳуқуқию иқтисодӣ ба инобат гирифта ва ҳалли саривақтии онҳо таъмин карда мешавад.

Сипас, дар баробари натиҷаву дастовардҳои соҳибкору сармоягузори **А.Муҳаммадиев** оид ба зарурати андешидани тадбирҳо вобаста ба мушкилоту монеаҳои дар соҳа ҷойдошта, аз ҷумла воридоти ғайрирасмӣ (қочок)-и маҳсулоти тайёри соҳаҳои бофандагӣ, кешбофӣ ва дӯзандагӣ дар бозори дохилии мамлакат, ки сертификати сифат, макони истехсол ва фитосанитарӣ надошта, дар баъзе ҳолатҳо андозҳо ва бочҳои гумрукиро намесупоранд, ситонидани бочи давлатии гумрукӣ мувофиқи ҳаҷм ва вазни он ба



маҳсулоти тайёри соҳаҳои бофандагӣ, дӯзандагӣ ва кешбофӣ, ки ба рақобатнокии носолим дар бозори дохилии мамлакат сабаб мегардад, паст намудани андоз аз арзиши иловашуда аз 18 то 15% ва дар давоми 5 сол аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардани истеҳсоли маҳсулоти бачагона дар корхонаҳои ватанӣ мулоҳизаҳои худро баён кард.

Муассиси ширкати «Амирӣ», Абдурахмон Ғайбуллозода зимни сипосгузориҳои самимӣ барои дастгирии доимии Президенти мамлакат аз соҳибкорон ва бахши хусусӣ қайд кард, ки ҳамчун рузи соҳибкорон эълон шудани 14 октябр бешубҳа баёнгари таваҷҷуҳи Роҳбари давлат ба фаъолияти онҳо мебошад.

Яке аз ҳадафҳои асосии Фабрикаи қаннодии АМИРӢ ин истеҳсол намудани маҳсулоти баландсифати ватанӣ, рақобатпазир ва воридотивазкунанда буда, фаъолияти худро мунтазам васеъ менамояд.

Қайд гардид, ки вобаста ба ин пурра ба истифода додани коргоҳи нави истеҳсоли дар арафаи Иди Наврӯзи соли 2017 ба нақша гирифта шудааст.

Ҳамчунин зикр гардид, зиёд будани пардохтҳо барои воридоти ашёи хом ва маҳсулотҳо барои истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ аз хориҷа ворид шуда (шакар, рағани палма ва ғайра), аз 5 то 15% боҷи гумрукӣ ситонида мешаванд ва баръакс кам будани пардохтҳо барои воридоти маҳсулоти тайёр мушкилоти асосии корхона буда, пешниҳод карда шуд, ки воридоти ашёи хом аз тамоми намуди пардохтҳо озод карда шуда, пардохтҳо барои воридоти маҳсулоти тайёре, ки дар кишвар истеҳсол мешаванд баланд бардошта шавад.

Оид ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласа Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қодири Қосим лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» дар таҳрири навро барои баррасӣ пешниҳод намуд. Зикр карда шуд, ки лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Президенти мамлакат зимни



мулоқот бо соҳибкорону сармоягузoron аз 14 октябри соли 2014 ва ҳамзамон ҷиҳати бештар мусоид намудани фазои сармоягузорӣ ва мутобиқ намудани қонунгузории амалкунанда ба талаботи замони муосир таҳия гардидааст.

Дар лоиҳа мафҳум ва муқаррароти нав, аз ҷумла бахшҳои сармоягузорӣ, шаклҳои амалисозии сармоягузориҳои хориҷӣ, принсипи “Равзанаи ягона” барои сармоягузoron, кафолати баробарҳуқуқии сармоягузор, даҳлат накардани мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба ғайрияти сармоягузорӣ, кафолатҳои иловагӣ ва ҳимояи сармоягузор, ҷалби мутахассисони хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва дигар масъалаҳо пешбинӣ шудаанд.

Инчунин лоиҳаи қонуни мазкур масъалаҳои ҷорӣ намудани низоми “Равзанаи ягона” барои сармоягузoron ҷиҳати беҳтар намудани ҳамроҳангсозии ғайрияти сармоягузорӣ дар кишвар тавассути дастгирии иттилоотӣ, техникӣ ва воқуниши саривақтӣ ба дархостҳои сармоягузoron, ҳаллу ғасли масъалаҳои маъмурии сармоягузорӣ дар пешбурди ғайрияти сармоягузорӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти соҳавӣ ва маҳаллӣ, кафолати ҳимояи ҳуқуқии сармоягузор, муқаррарот оид ба интиҳоби шароити барои сармоягузoron бештар мусоид ба муҳлати 10 сол дар мавриди ворид ғаштани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории амалкунанда, беҳсозии шароити дастрас намудани раводид, бақайдгирӣ ва пешниҳоди иҷозати кор ба сармоягузoron пешбинӣ шудааст.

Аз ҷониби Котиби масъули Шӯро – Қодири Қосим роҷеъ ба банди охирини рӯзномаи ҷаласа - баррасии масъалаи ҷаласаҳои минбаъдаи Шӯрои машваратӣ оид ба масъалаи беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои энергетика, тавлиди нерӯ, таъмини аҳоли ва хоҷагии халқи ҷумҳурӣ бо неруи энергетикӣ маълумот дода, вобаста ба он розигии аъзои Шӯрои машваратӣ хоҳиш карда шуд.

Тавре қайд гардид, пешниҳоди мавзуи мазкур бо мақсади татбиқи яке аз афзалиятҳои стратегии Ҳукумати мамлакат, таъмини истиқлолияти энергетикии ҷумҳурӣ, инчунин беҳтар намудани фазои



сармоягузорӣ дар соҳаҳои энергетика, таъмини истеҳсолот бо қувваи барқ, рушди сарчашмаҳои алтернативӣ ва барқароршавандаи энергия, коҳиш додани воридоти маснуоти сӯзишворӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар матраҳ гардидааст.

Вобаста ба ин ва бо назардошти нуқтаҳои зикргардида, ҳамчунин муҳимияти масъалаи мазкур барои рушди иқтисодиёти мамлакат ва ҷиҳати гузаронидани таҳлилҳои ҳамачониба оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои энергетика, таъмини аҳоли ва хоҷагии халқи ҷумҳурӣ бо нури энергетикӣ таъсис додани гуруҳи корӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва бахши хусусӣ бо дастгирии шарикони рушд мувофиқи мақсад доништа шуд.

Дар хотимаи ҷаласа суҳанронии ҷамъбастии Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон шунида шуда, ба масъулин ва вазорату идораҳо вобаста ба ҳар як масъалаи дар ҷаласа баррасигардида дастуру супоришҳои дахлдор дода шуд.

Протокол ва қарорҳои ҷаласаи 15-уми Шӯрои машваратӣ ба таври иловагӣ исрол карда мешавад.

Бо эҳтиром,

***Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ***